

# ҚОНУНИ ҶУМҲУРИИ ТОЧИКИСТОН

## Дар бораи концессияҳо

(Ахбори Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон соли 1997, №10, мод.125)

Ин Қонун принципҳои асосии амалӣ гардонидани фаъолияти хоҷагидории концессиониро дар қаламрави Ҷумҳурии Тоҷикистон муқаррар ва муносибатҳои ҳуқуқӣ, иқтисодӣ ва дигар муносибатҳои вобаста ба фаъолияти мазкурро муайян менамояд.

### I. ҚОИДАҲОИ УМУМӢ

#### Моддаи 1. Мағҳуми истилоҳоте, ки дар қонун истифода мешаванд

**Концессия (иҷозат, гузашт)** — аҳднома дар бораи бо шартҳои муайян ба инвестори (сармоядори) хориҷӣ муваққатан ба истифода додани корхонаҳо (иттиҳодияҳо), замин бо ҳуқуқи истиҳроҷи канҷаниҳои фоиданок, соҳтмони объектҳо, инчунин обҳо, фазои обу ҳаво, олами ҳайвоноту наботот, заҳираҳои дигари табиӣ, ки қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон манъ накардааст.

**Аҳдномаи концессия** — мувофиқатномае, ки аз рӯи он мақомоти ваколатдори давлатӣ ё мақомоти ҳокимияти давлатии маҳалҳо замин, заҳираҳои дигари табиӣ, корхонаҳо (иттиҳодияҳо), дигар амволи давлатиро, ки қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон манъ накардааст, дар доираи салоҳияти худ ба сармоягузори хориҷӣ ба истифодаи муваққатӣ медиҳанд.

**Сармоягузори хориҷӣ** — шаҳсияти ҳуқуқӣ ё воқеии давлати хорҷӣ, ки сармояшро ба муддати дароз барои фаъолияти хоҷагии кишвари дигар мавриди истифода қарор медиҳад.

**Концессиядор** — сармоягузори хориҷӣ, ки бо ўқарордоди конценсия имзо шудааст.

**Объектҳои концессия** — намудҳои хоҷагидорӣ, ки ба муваққатан манзури сармоягузори хориҷӣ карданӣ амвол, қитъаҳои замин, заҳирҳои зеризаминиӣ, ҳамчунин заҳираҳои дигари табиӣ, ки қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон манъ кардааст, алоқаманданд.

**Субъектҳои концессия** — тарафҳое, ки дар муносибатҳои концессионӣ ширкат доранд.

**Мақомоти концессионӣ** — мақомоти аз ҷониби Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ваколатдоршуда ва ё мақомоти ҳокимияти давлатии маҳалҳо, ки ба онҳо ҳуқуқ дода шудааст бо тартиби муайянгардида бо масъалаҳои конценсия машғул шаванд.

#### Моддаи 2. Танзими қонунии фаъолияти концессионӣ

Муносибатҳои ҳуқуқиеро, ки дар ҷараёни фаъолияти коцессионӣ ба миён меоянд, ҳамин Қонун ва санадҳои дигари қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон танзим менамоянд.

#### Моддаи 3. Асоси фаъолияти концессионӣ

Фаъолияти концессионӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон дар заминаи зайл сурат мегирад:

фоидаи ҳамдигар;

интиҳоби концессиядорон дар асоси озмун ва музояда;

даҳолат накардан ба фаъолияти хоҷагии концессиядор, ки мутобиқи қонунҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон сурат мегирад;

риояи қонунҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон, дар соҳаи ҳифзи замин, қаъри замин, ҳифзи меҳнат, истифодаи табиат, об ва ҳифзи муҳити зист, бехатарии экологӣ ва санитарию гигиенӣ, сұғурта ва таъминоти иҷтимоӣ;

истеҳсоли маҳсулоти аз ҷиҳати экологӣ бехатари мутобиқи стандарту санадҳои меъёрии Ҷумҳурии Тоҷикистон, агар қарордодҳои байналхалқӣ ё мувофиқатномаҳое, ки Ҷумҳурии Тоҷикистон дар онҳо иштирок дорад, тартиби дигарро пешбинӣ накарда бошанд.

#### Моддаи 4. Муносибатҳои моликият ҳангоми фаъолияти концессионӣ

Ба концессия супурдани иншоот маънои ба конценсиядор додани ҳуқуқи моликияти иншоот ва ё

хукуки бемӯҳлат ичро намудани вазифаҳои муайянни давлатро надорад.

Маҳсулот ва даромаде, ки концессиядор дар натиҷаи фаъолияти концессионӣ мегирад, дар ҳаҷми муайянкардаи аҳдномаи концессия моликияти ў мебошад.

Ҷумҳурии Тоҷикистон барои харидани маҳсулоти концессиядор ҳаққи аввалиятро дорад.

## **II. САЛОҲИЯТИ МАҚОМОТИ ҲОКИМИЯТИ ДАВЛАТӢ ВА ИДОРА ДАР СОҲАИ ТАНЗИМИ МУНОСИБАТҲОИ КОНЦЕССИОНӢ**

### **Моддаи 5. Идораи давлатӣ дар соҳаи муносибатҳои концессионӣ**

Идораи давлатӣ дар соҳаи муносибатҳои концессионӣ аз тарафи Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ва ё мақомоти ваколатдори давлатӣ, ҳамчунин аз тарафи мақомоти ҳокимиияти давлатии маҳалҳо сурат мегирад.

### **Моддаи 6. Салоҳияти Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон**

Дар соҳаи муносибатҳои концессионӣ ичрои корҳои зерин дар салоҳияти Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад:

таҳияи барномаҳои самтҳои афзвилиятноки фаъолияти концессионӣ;

муқаррар намудани тартиби экспертизаи давлатии лоиҳа ва барномаҳои концессионӣ;

муқаррар намудани тартиби бақайдигирии аҳдномаҳои концессия ва ташкили назорати риоя шудани онҳо;

муайян намудани феҳристи иншиоote, ки ба концессия дода намешаванд ва ё ба концессия дода шуданашон маҳдуд карда мешавад;

имзои аҳдномаҳои концессия чиҳати истифодаи замин, қаъри замин, обҳо, фазои обу ҳаво, олами ҳайвонот ва наботот, дигар захираҳои табиӣ, корхонаҳо (иттиҳодияҳо), дигар амволи давлатӣ, ки қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон манъ накардааст;

ҳалли масъалаҳои дигар соҳаи муносибатҳои концессионӣ мутобиқи қонунгузорӣ.

### **Моддаи 7. Салоҳияти мақоми ваколатдори идораи давлатӣ.**

Дар соҳаи муносибатҳои концессионӣ корҳои зерин дар салоҳияти мақоми ваколатдори идораи давлатӣ мебошанд:

ташкил намудан ва гузаронидани озмуну музоядаҳо;

bastani aҳdnomaho koncessiya ba ҳaddi vakolatxoya;

taškili nazorati riояi şartxoī aҳdnomaho koncessiya;

ҳалли масъалаҳои дигар дар асоси қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон.

### **Моддаи 8. Салоҳияти мақомоти ҳокимиияти давлатӣ дар маҳалҳо**

Ичрои корҳои зерин дар соҳаи муносибатҳои концессионӣ дар салоҳияти мақомоти ҳокимиияти давлатии маҳалҳо мебошанд;

тавсифи иншиооти дар ихтиёрашонбуда, ки метавон аз rӯi онҳо аҳдномаҳои концессия баст;

ташкил ва гузаронидани озмуну музоядаҳо аз rӯi иншиооти дар ихтиёрашонбуда;

имзои аҳдномаҳои концессия ба ҳадди ваколатxoyaшон, ҳамчунин мувоғиқа намудани шартxoī aҳdnomaho koncessiya az rӯi inshoote, kи dar қalamravi onҳo vokev mebošand;

ҳалли масъалаҳои дигар мутобиқи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон.

## **III. ТАРТИБ ВА ШАРТҲОИ ДОДАНИ КОНЦЕССИЯҲО**

### **Моддаи 9. Таҳияи пешниҳодоти концессионӣ**

Пешниҳодоти концессиониро мақомоти концессионӣ бо дарназардошти аҳамият ва зарурати иқтисодии онҳо барои Ҷумҳурии Тоҷикистон тартиб медиҳанд. Дар пешниҳодот навъи фаъолият муайян карда мешавад ва он феҳристи амволи таҳvилшавандаро дар бар мегирад.

### **Моддаи 10. Тартиби додани концессияҳо**

Концессияҳо дар асоси озмун ва музоядаҳо дода мешаванд. Дар мавридҳои истиснӣ бо Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон концессияҳо дар асоси гуфтушуниди мустақими байни мақомоти концессионӣ ва сармоягузорони эътиимоднок дода мешаванд.

Усули бо роҳи озмун ва ё музояда додани концессияҳоро мақоми концессионӣ интихоб менамояд.

Тартиб ва шартҳои озмуну музоядаҳоро барои додани концессия Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон муқаррар мекунад.

Дархостҳои иштирокро дар озмун ва музояда концессиядорони ҷазманӣ ба мақоми концессионӣ мефиристанд.

Дархост бояд дорои чунин маълумот бошад:

а) маълумот дар бораи концессиядор, аз ҷумла дар бораи маҳали фаъолияти асосиаш, муносибатҳои мутақобилаи хоҷагиаш бо ҳамкорони молиявӣ ва истеҳсолӣ;

б) маълумот дар бораи имкониятҳои молиявии концессиядор, ки барои иҷрои корҳои пешбинишуда заруранд;

в) маълумот дар бораи имкониятҳои техникию технологи концессиядор, ҳамчунин корхонаҳои дигаре, ки ба ҳайси паймонкор (пурдатҷӣ) ҷалб карда мешаванд;

г) аҳбор дар бораи фаъолияти ояндаи концессиядор — дархостдиҳанда, ба шумули рӯйхати давлатҳое, ки таи 5 соли охир дар онҳо фаъолият кардааст;

д) нияти дархостдиҳанда дар бораи шартҳои истифодаи концессия, аз ҷумла барномаи кор ва ҳароҷоти он;

е) концессия барои қадом давра талаб карда мешавад.

Дархости концессияни истиҳроҷи канҷаниҳои фоиданок бояд бар илова дорои чунин маълумот бошад;

ж) маълумот дар бораи концессияи таҳқиқ ва натиҷаи истифодаи он, дар сурати мавҷуд будани чунин маълумот;

з) ҳаҷм ва мӯҳлати эҳтимолии оғози истиҳроҷи канҷаниҳои фоиданок.

Ҳабари гузаронидани озмуну музоядаҳо аз рӯи концессия дар мӯҳлати муқарраршуда дар воситаҳои аҳбори оммавӣ бо зикри вақту ҷои гузарондани онҳо, ҳамчунин мӯҳлати пешниҳоди дархостҳо ҷоп қарда мешавад.

Дархости иштирок дар озмун ва (ё) музояда дар мавридҳои зерин қабул карда намешавад:

агар мӯҳлати муқарраргардидаи дархости додани концессия вайрон карда шуда бошад;

агар дархосткунанда оиди имкониятҳои молиявию техникиаш маълумоти нодуруст дода бошад.

## **Моддаи 11. Бастани аҳдномаи концессия ва мазмуни он**

Аҳдномаи концессия миёни сармоягузори хориҷӣ ва Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ва ё мақоми даҳлдори концессионӣ баста мешавад ва аз лаҳзаи қайди давлатӣ шуданаш эътибор пайдо мекунад.

Аҳдномаи концессия ин чизҳоро дар бар мегирад;

мавзӯи қарордод, номгӯй ва арзиши амволи таҳвалишаванда;

ҳудуди қитъаҳои замин ва сарватҳои зеризаминиӣ, фазои обу ҳаво;

мӯҳлати эътибори аҳдномаи концессия ва оғози кор;

ҳуқуқу вазифаҳои тарафҳо;

ҳаҷм, тартиб ва мӯҳлати пардоҳти андозҳои муқарраршуда ва пардоҳтҳои дигар тибқи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон;

хиссаи маҳсулот ва фоидаи холиси концессиядор ва мақоми концессионӣ;

ҳаҷми қайдшудаи маблагузории ҳарсола ва мӯҳлати ҷудо намудани маблағ, ҳамчунин ҳаҷми маҳсулот мувофиқи нақшай корчаллонӣ;

талабот оиди хифзи муҳити зист, бехатарии кор ва хифзи қаъри Замин;

хуласаи экспертизаи давлатии экологӣ;

ҳуқуқи тарафҳо ба маълумоте, ки дар ҷараёни фаъолияти концессионӣ ба даст меояд;

шартҳои кироятирий ва таълим, сугурта ва ҳимояи иҷтимоии коркунон, ки хилоғи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон нестанд;

тартиб, шароит ва мӯҳлати баргардонидани ашёи қарордод, барқарор намудан ва аз нав киштбоб гардонидани он;

оқибати хукуқӣ, иқтисодӣ ва ташкилӣ дар сурати рӯй додани воқеаҳои фавқулодда ва рафъонопазир;

тартиби ҳалли баҳсу мунонозира ва масъулияти тарафҳо барои вайрон кардани шартҳои аҳднома; кафолатҳои молиявии тарафҳо, суроғаҳои хукуқӣ ва реквизитҳои (маълумоти) бонкӣ; шартҳои тағиیر додан ва қатъ намудани аҳдномаи концессия.

Ба аҳдномаи концессия шартҳои дигаре, ки хилофи қонунгузории амалқунандай Ҷумҳурии Тоҷикистон нестанд, дохил карда шуда метавонанд.

#### **Моддаи 12. Пардохтҳои концессиядор**

Концессиядор ин пулҳоро мепардозад:

пули бақайдигирии давлатии аҳдномаи концессия;

пули концессия мувофиқи тартиби муайянкардаи аҳдномаи концессия;

андозҳо ва пардохтҳои дигаре, ки қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон пешбинӣ кардааст.

#### **Моддаи 13. Мӯҳлати эътибори аҳдномаи концессия**

Аҳдномаи концессия вобаста ба хусусияти техникую иқтисодии иншооти ба концессия супурдашаванда барои мӯҳлати на бештар аз 50 сол имзо карда мешавад. Кони қанданиҳои фоиданок, ки ҳароҷоти зиёдеро металабад ва давраи пӯшонидани ҳароҷоташ тулонӣ аст, истисно мебошад.

Дар ин маврид мӯҳлати аҳдномаи концессия бо мӯҳлате, ки барои пурра ба кор андохтани кон зарур аст, муайян карда мешавад, vale на бештар аз 99 сол.

Баъди гузаштани мӯҳлати аҳдномаи концессия концессиядоре, ки шартҳои аҳдномаро соғдилона иҷро кардааст, барои тамдиди аҳдномаи қӯтоҳмулдат ва миёнамуддат зиёдтар хукуқ дорад.

#### **Моддаи 14. Тағиیر додан ва қатъ кардани аҳдномаҳои концессия**

Шартҳои аҳдномаи концессия мувофиқи тартиби муқарраркардаи аҳднома ва ё бо мувофиқати тарафҳо тағиیر дода мешаванд.

Аҳдномаи концессия дар сурати шартҳои аҳдномаи концессияро вайрон кардани яке аз тарафҳо бо ризояти тарафҳо ё бо қарори суд ва инчунин аз тарафи мақоми концессионӣ дар сурати ошкор намудани маълумоти нодуруст, ки концессиядор ҳангоми бастани аҳднома додааст, қатъ шуда метавонад.

Аҳдномаи концессия аз лаҳзаи аз феҳристи давлатӣ хориҷ карда шуданаш қатъ метардад.

#### **Моддаи 15. Гузаштани хукуқу вазифаҳо аз рӯи аҳдномаҳои концессия**

Дар мавриди аз нав ташкил шудани яке аз тарафҳои аҳдномаи концессия хукуқу вазифаҳои он ба ворисони қонунӣ мегузаранд, ба шарте ки бо қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон ва ё бо шартҳои аҳднома тартиби дигар пешбинӣ нашуда бошад.

Хукуқҳои худро ба шахсони сеюм гузашт кардани концессиядор пурра ва ё қисман ба шахсони сеюм супурдани иншооти аҳдномаи концессия мумкин нест.

#### **Моддаи 16. Суғурта**

Концессиядор корҳои тавакқалии аҳдномаҳои концессия, фаъолияти концессионӣ ва кормандонро мустақилона суғурта мекунад.

### **IV. ХУКУҚУ ВАЗИФАҲОИ КОНЦЕССИЯДОР**

#### **Моддаи 17. Ҳукуқи концессиядор**

Концессиядор хукуқ дорад:

дар асоси қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон ва аҳдномаи концессия аз матлаби қарордод истифода намояд, дар қаламрави мавриди истифодааш биноҳо, иншоот, роҳҳои фаръӣ, роҳҳои васеи мосингард, ҳатҳои алоқаи телеграфу телефон созад;

бо мувофиқаи мақоми концессионӣ ва дар сурати мусбат будани экспертизаи экологӣ ва таркиби амвол тағиирот дарорад, корхонаро науву васеъ кунад, бо техникаи нав, ки арзиши онро зиёд мекунад,

тачхизонад;

барои эҳтиёҷоти корхона ва барои эҳтиёҷоти шахсии коркунон амволи зарурии худро ворид намояд;

амволу маҳсулоташро содир намояд;

аз амали ғайриқонуни мақомоти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва ашхоси мансабдори онҳо, инчунин ташкилотҳои кооперативӣ, ҷамъиятӣ ва шаҳсони хусусӣ ба суд шикоят кунад.

Концессиядор ҳамчунин ҳуқуқҳои дигаре дорад, ки онҳоро қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон пешбинӣ кардааст.

#### **Моддаи 18. Вазифаҳои концессиядор**

Концессиядор вазифадор аст:

шартҳои аҳдномаи концессияро риоя қунад;

фаъолияти ҳоҷагии худро фақат дар асоси қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон ва аҳдномаи концессия ба роҳ монад;

мувофиқи тартиби муқарраркардаи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон ба ҳисоб гирад ва ҳисобот дихад;

амвол ва объектҳоеро, ки дар асоси аҳднома ба вай дода шудаанд, ба мақомоти концессионӣ баргардонад, ҳамчунин дар мӯҳлати ду моҳи баъди анҷоми амали аҳдномаи концессия ва ё қатъ шудани он ба амволи худ ихтиёрдорӣ намояд;

вазифаҳои дигареро, ки қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон пешбинӣ кардааст, ичро намояд.

#### **Моддаи 19. Фоидаи концессиядор**

Фоидае, ки баъди пардохти андоз ва пардохтҳои дигар дар дasti концессиядор боқӣ мемонад, комилан ба ихтиёри ӯ мегузарад.

### **V. ҚОИДАҲОИ НИҲОӢ**

#### **Моддаи 20. Тартиби баррасии баҳс**

Баҳси байни концессиядор ва мақоми концессионӣ бояд дар судҳои иқтисодии Ҷумҳурии Тоҷикистон баррасӣ шавад, ба шарте ки дар аҳдномаҳо ва мувофиқатномаҳои байналхалқии Ҷумҳурии Тоҷикистон тартиби дигар пешбинӣ нашуда бошад.

Баҳси концессиядорон бо корхонаҳои давлатӣ, иттиҳодияҳои ҷамъиятӣ ва ашхоси дигари ҳуқуқию воқеии Ҷумҳурии Тоҷикистон, ҳамчунин баҳси байни концессиядорон аз рӯи масъалаҳои фаъолияташон бояд дар судҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон, инчунин бо маслиҳати тарафҳо дар судҳои иқтисодӣ ва ҳакамии хориҷӣ баррасӣ шаванд.

#### **Моддаи 21. Ҷавобгарии субъектҳои муносибатҳои концессионӣ**

Тарафҳое, ки аҳдномаи концессияро имзо кардаанд, барои ичро накардан ё дуруст ичро накардан мувофиқи тартиби пешбиникардаи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон ҷавобгар мебошанд.

Президенти  
Ҷумҳурии Тоҷикистон  
ш. Душанбе 15 май соли 1997  
№ 429

**Э. РАҲМОНОВ**

**ҚАРОРИ  
МАҶЛИСИ ОЛИИ  
ЧУМХУРИИ ТОЧИКИСТОН**

**Оиди тартиби мавриди амал қарор додани Қонуни Чумхурии Тоҷикистон «Дар бораи  
концессияҳо»**

**(Ахбори Маҷлиси Олии Чумхурии Тоҷикистон соли 1997, №10, мод.126)**

**Маҷлиси Олии Чумхурии Тоҷикистон қарор мекунад:**

1. Қонуни Чумхурии Тоҷикистон «Дар бораи концессияҳо» аз рӯзи интишори расмиаш мавриди амал қарор дода шавад.
2. Ҳукумати Чумхурии Тоҷикистон дар муддати 3 моҳ асноди зайлро таҳия ва тасдиқ намояд;  
Низомнома дар бораи тартиби гузаронидани озмунҳо ва музоядаҳо барои додани концессияҳо;  
Низомнома дар бораи тартиби бақайдгирии концессияҳо ва дар бораи назорати иҷрои шартҳои аҳдномаҳои концессия;  
рӯйхати иншооте, ки ба концессия дода намешавад;
- дар бораи ба қонунгузории ҷорӣ ворид кардани тағиироту иловҳо бинобар қабул шудани Қонуни мазкур таклифҳо пешниҳод намояд;
- қарорҳои худро ба ҳамин Қонун мутобиқ гардонад.

**Раиси Маҷлиси  
Олии Чумхурии Тоҷикистон  
ш. Душанбе 15 май соли 1997  
№ 430**

**С. РАҶАБОВ**